



ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ҚАРОР

Дар бораи Низомномаи таъин намудани Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мутобиқи [моддаи 32](#) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи маориф", [моддаи 57](#) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" ва фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2013, [№ 1402](#) "Дар бораи Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Низомномаи таъин намудани Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад ([замима мегардад](#)).

2. Маблағгузории Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи маблағҳои дар бучети давлатӣ пешбинишуда амалӣ карда шавад.

3. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои дигар, ки дар сохтори худ муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ доранд, пардохти Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба донишҷӯён тибқи низомномаи мазкур аз 1 сентябри соли 2021 ба роҳ монанд.

4. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2013, [№ 203](#) "Дар бораи тасдиқ намудани Низомномаи таъин намудани Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ" аз эътибор соқит доништа шавад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 30 июли соли 2021, № 298

ш. Душанбе

Эмомалӣ Раҳмон

Низомномаи таъин намудани Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Низомномаи таъин намудани Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд Низомнома) тартиби таъин ва пардохти Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Стипендия) муайян менамояд.

2. Стипендия ба донишҷӯёни шубҳаи рӯзонаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ки дар давраи таҳсил ва фаъолияти таълимӣ ва илмӣ дастовардҳои назаррас доранд ва шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, таъин карда мешавад.

3. Андозаи Стипендия аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

2. ТАРТИБИ ТАӢИН НАМУДАНИ СТИПЕНДИЯ

4. Донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбие, ки нақша ва барномаҳои таълимиро бо натиҷаҳои баланд (дар шакли баҳогузориҳои аъло (А, А-) ҷамъбаст менамоянд, дар маҳфилҳои фанӣ, таҳқиқоти илмӣ - инноватсионӣ, ҷорабиниҳои таълимӣ, илмӣ ва дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок меkunанд, довталабони Стипендия шуда метавонанд.

5. Стипендия барои як соли таҳсил (аз 1 сентябр то 30 июн) таъин карда мешавад.

6. Муассисаи таҳсилоти олии касбӣ рӯйхати довталабонро барои таъин намудани Стипендия аз ҳисоби донишҷӯёни аълохон бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи зерин ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон то 10 август пешниҳод менамояд:

- нусха аз қарори шурои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ;
- маълумотномаи академӣ (транскрипт) дар бораи фаъолияти таълимии донишчӯ;
- нусха аз дастовардҳои илмӣ-тадқиқотӣ (мақола, патент, шаҳодатномаи ихтироъ ва ғайра);
- тавсифномаи донишчӯ аз ҷои таҳсил.

7. Рӯйхати гирандагони Стипендия аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси нақшаи гирандагони Стипендия барои донишчӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ки аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим ва пешниҳод мегардад, тасдиқ карда мешавад.

8. Донишчӯи гирандаи Стипендия дар ҳолатҳои зерин аз гирифтани Стипендия маҳрум карда мешавад, агар:

- рухсатии академӣ гирад;
- аз як ихтисос ба ихтисоси дигар, аз як шӯба ба шӯбаи дигар (рӯзона ба шӯбаи таҳсилоти фосилавӣ), аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар гузаронида шавад;
- хориҷ карда шавад;
- қарзи академӣ дошта бошад.

9. Донишчӯ метавонад такроран дар солҳои таҳсили оянда баъди баргаштан аз рухсатии академӣ ва ё барқарор гардидан тибқи тартиби муқарраргардидаи Низомномаи мазкур довталаби Стипендия шавад.

10. Стипендия аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ вобаста ба шумораи гирандагони он ҳамасола барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба нақша гирифта мешавад.

3. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

11. Дар ҳолати риоя накардани талаботи Низомномаи мазкур тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба шахсони масъул чораҳои дахлдори ҳуқуқӣ андешида мешаванд.

12. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барои тарғибу ташвиқи Стипендия дар байни донишчӯён чораҳои дахлдор меандешанд.